

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи илмии Ҷуракулзода Үмрон Шодиқул дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ-сохтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ» (дар асоси маводи ҳӯҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва луғатномаҳо), ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтиносӣ 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) пешниҳод шудааст.

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бою ғанӣ маҳсуб ёфта, барои ҳифозати таъриҳ, фарҳанг, санъат ва анъанаҳои миллати тоҷик шароити мусоидро барои истифодабарандагонаш дар масири таъриҳ фароҳам овардааст. Ҳамчун забони ҳӯҷатгузории расмӣ дар давлатдории сулолаҳои гуногуни таъриҳӣ эътироф гардида, бо ғановати таркиби луғавӣ ва низоми ташаккулӯфтаи сарфию наҳвӣ садсолаҳо барои ҳӯҷатгузории расмӣ хидмат кардааст. Ғановати луғавию грамматикии он имкон медиҳад, ки дар шароити мусоиди таъриҳӣ ҳамчун забони ҳӯҷатҳои коргузорӣ мавриди истифода қарор гирад. Аз ин рӯ, вобаста ба сатҳи рушд ва таҳаввул вижагиҳои забони ҳӯҷатҳои коргузорӣ ниёз ба таҳқиқ дорад. Таҳқиқи имконоти луғавию грамматикии он вобаста ба ҳӯҷатнигорӣ барои ҳаллу фасли як қатор масъалаҳо мусоидат мекунад. Дар замони муосир яке аз илмҳои рушдкардаистода – иқтисод ба ҳисоб меравад, ки бидуни такомули ин соҳа ба роҳ мондани фаъолияти устувори давлатдорӣ душвор аст. Барои дуруст ба роҳ мондани фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи давлат, зарур аст, ки ҳӯҷатнигории он бо забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – забони тоҷикӣ дар сатҳи касбӣ роҳандозӣ шавад.

Вале бояд зикр кард, ки то ҳол доир ба забони ҳӯҷатҳои меъёрии иқтисодӣ, хусусиятҳои луғавию сохтории он кори илмии алоҳида анҷом дода нашудааст. Тасмим дар ин самт барои ошкор кардани хусусиятҳои луғавию сохтории ҳӯҷатҳои меъёрии иқтисодӣ дар заминаи таҳлили маводи зерсаҳои он: омор, андоз ва дигар баҳшҳо аз диду назари муҳаққиқон то андозае дур монда буд ва таҳқиқоти анҷомдодаи Ҷуракулзода Үмрон Шодиқулро метавон як пажуҳиши тозаву нав дар ин самт номид.

Пажуҳишҳои дар ин самт анҷомдодашуда, асосан, ҳӯҷатҳои меъёрии соҳаи маориф ва ҳукуқро дар бар мегиранд. Муҳаққиқоне, ки дар забоншиносии тоҷик дар самти ҳӯҷатнигории соҳаҳои гуногун таҳқиқот анҷом доданд, хусусиятҳои морфологӣ ё луғавии ҳӯҷатҳоро ба назар гирифтаанд. Дар соҳаи иқтисод китобҳои алоҳида ва луғатномаҳо аз рӯйи зерсаҳои иқтисод мунташир шудаанд. Таҳқиқи хусусиятҳои луғавию морфологии забони тоҷикӣ бештар дар асоси осори назмию насрин адабиёти тоҷик рӯйи кор омадаат, муҳаққиқ аз онҳо дар кори диссертационияш дар шакли зарурӣ истифода бурдааст.

Аз фишурдаи диссертатсия бар меояд, ки муҳаққиқ бори нахуст хусусиятҳои луғавию сохтории ҳӯҷатҳои меъёрии иқтисодӣ (дар асоси ҳӯҷатҳои меъёрии иқтисодӣ ва луғатномаҳо) ва истилоҳоти иқтисодӣ вобаста ба хусусиятҳои сохториу маъноии истилоҳоти иқтисодӣ, баромад, тавсиф ва

таснифи вожаҳо ва истилоҳот аз ҷиҳати мавзӯй дар ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ ва луғатҳои соҳавӣ мавриди таҳқиқ ва пажуҳиши хеш қарор додааст.

Аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқ дар он аст, ки маводи он барои ҳондани курсҳои назариявӣ ва амалӣ дар дарсҳои забони тоҷикӣ дар факултетҳои иқтисодӣ муфид аст.

Диссертатсияи номзадии Ҷурақулзода Умрон Шодикӯл «Хусусиятҳои лексикӣ-сохтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ» (дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва луғатномаҳо) унвон дошта, аз муқаддима, ду боб, хulosаву феҳристи адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи диссертатсияи тибқи муқарарот сухан дар бораи мубранияти мавзӯъ, дараҷаи омӯзиши кор, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, методи таҳқиқ, навғониҳои илмии диссертатсия, аҳаммияти назариявии таҳқиқ, моҳияти амалии таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва методологияи таҳқиқ, нуктаҳои муҳими диссертатсия, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ ва сохтори диссертатсияи меравад.

Боби якуми диссертатсияи «Асосҳои назариявию таҳқиқии хусусиятҳои лексикии ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ» унвон дошта, аз панҷ фасл иборат буда, бештар ҷанбаи назариявӣ дошта, назари донишмандони муосирро доир ба истилоҳоти иқтисодӣ овардааст.

Боби дуюм «Хусусиятҳои лексикию маънӣ ва баромади забонии истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ ва луғатномаҳои соҳавӣ» ном дошта, аз 3 фасл ва зерфаслҳо таркиб ёфтааст. Дар ин боб муқаққиқ бори аввал ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодро ба таври илмӣ аз ҷиҳати мавзӯй тасниф намуда, дар ин замине умумият ва фарқиятҳои ин гурӯҳҳоро бозгӯй намудааст.

Аз фишурдаи диссертатсия бар меояд, ки ҳар як боб бо хulosаҳои мушахҳаси муаллиф ба охир расидаанд ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки проблемаҳои дар диссертатсия матраҳгардида ҳалли худро пурра ёфтаанд. Дар хulosai умумӣ бошад муҳакқиқ натиҷаҳои таҳқиқоти худро ҷамъбаст кардааст, ки аз аҳаммияти назарраси назарӣ ва амалӣ ҳолӣ нест.

Диссертатсия Ҷурақулзода Умрон Шодикӯл дар асоси меъёрҳои нави илмӣ таҳия гардидааст. Тарзу усули иқтибос, таҳияи бобу фасл, хulosава феҳристи адабиёт тибқи талаботи стандартҳои муосири таҳияи корҳои илмию таҳқиқотӣ ба роҳ монда шудааст.

Дар баробари дастовардҳои муҳим фишурдаи диссертатсия аз камбудиву норасоиҳо низ ҳолӣ нест:

1. Дар фишурдаи диссертатсия, вобаста ба имло, чигунагии корбурди алломатҳои китобат ва ҷоп, ҷо-ҷо ҳатоҳо низ ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо хусни корро бештар менамояд.
2. Дар фишурдаи диссертатсия ягон диаграмма ва ҷадвал истифода нашудааст, хуб мешуд ба воситаи технологияи нави иттилоотӣ дар ягон қолаб нишон дода мешуд.

Дар маҷмуъ, камбудиҳои ишорашида ба аҳамияти таҳқиқоти анҷомдодашида таъсири манғӣ наҳоҳад расонд, зоро онҳо ислоҳпазиранд ва ба осонӣ баратарф ҳоҳанд шуд.

Фишурдаи диссертатсия бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мазмуну мундариҷаи корро пурра инъикос мекунад ва мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф низ ба талабот ҷавобгӯ аст.

Хуносай муҳтасари кори диссертатсионӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири фишурдаи диссертатсия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шуда, моҳияти илмии кори мазкурро ба таври фишурда инъикос менамояд.

Бинобар ин, кори таҳқиқии Ҷурақулзода Умрон Шодиқул дар мавзуи «Ҳусусиятҳои лексикӣ-соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ» (дар асоси маводи ҳӯҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва лугатномаҳо) ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) сазовор мебошад.

Муқарриз:

доктори фалсафа (PhD)

аз рӯи ихтисоси филология, дотсенти  
кафедраи назария ва амалияи забоншиносии

ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ

Холназаров Рухулло  
Муҳаммадович

«Имзои Р.М. Холназаровро тасдиқ мекунам»  
Сардори раёсати кадрҳо ва қөрҳои маҳсуси  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи Садриддин Айнӣ

Мустафозода Абдукарим

Нишонӣ: 734003, ш. Душанбе,

Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 121

Почтаи электронӣ: info@tgpu.tj

Сомона: www.tgpu.tj

Тел.: +992 (37) 224 13 83

«18» 03 соли 2025